

ХУЛОСАИ

комиссияи экспертии Шурои диссертационии 6D.КОА-019 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи Шарипов Самандар Самариддинович дар мавзуи «Ҷавобгарии чиноятӣ барои фиреби истеъмолқунандагон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи иҳтисоси 12.00.08 – Ҳукуки чиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои чиноятӣ

1. Таҳқиқоти диссертационии Шарипов Самандар Самариддинович фарогирандаи ҷанбаҳои назариявӣ, қонунгузорӣ ва амалии «Ҷавобгарии чиноятӣ барои фиреби истеъмолқунандагон» мебошад, ки дар марҳилаи қунунӣ мубрамияти бештарро пайдо намудааст. Зоро ҳифзи ҳуқуқи истеъмолқунандагон ҳамчун системаи таркибии меъёрҳои ҳуқуқӣ институти ҳуқуқӣ мебошад, зоро он дорои меъёрҳои институтҳои гуногуни ҳуқуқи маданиӣ, чиноятӣ, соҳибкорӣ ва дигар соҳаҳои ҳуқуқ мебошанд, ки дар асоси иштироки субъекти маҳсус, истеъмолқунандагон муттаҳид шуда, дар муносибатҳои ҳуқуқӣ бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи шахсии рӯзгор, ки ҳамчун воситаи асосии ҳифз ва ҳимояи ҳуқуқҳои поймолшудааш хизмат мекунад.

Ҳимояи ҳуқуқи истеъмолқунандагон, некӯаҳволӣ ва манфиатҳои истеъмолқунандагонро тавассути таълим, сафарбаркунӣ ва намояндагӣ муҳофизат мекунад. Ҳимояи истеъмолқунандагон кафолат медиҳад, ки истеъмолқунандагон дар бораи интихоби худ, қарорҳои хуб қабул қунанд ва ба механизмҳои муассири ҷуброн дастрасӣ дошта бошанд. Он, инчунин соҳибкоронро ташвиқ мекунад, ки сифати маҳсулот ва хидматҳои пешниҳодшударо кафолат диханд. Барои доштани низоми функционалии ҳифзи истеъмолқунандагон, ҳукумат, тиҷорат ва истеъмолқунандагон бояд якҷоя кор қунанд. Ҳукумат бояд сиёsat, қонунҳо ва қоидаҳои мувофиқро ҷорӣ қунад, то истеъмолқунандагонро аз амалҳои заرارовари тиҷоратӣ муҳофизат қунанд. Дар байни муассисаҳои даҳлдоре, ки барои татбиқи ҳуқуқи истеъмолқунандагон масъуланд, инчунин алоқа ва ҳамоҳангсозии самарабахш ба роҳ монда шавад. Ҳамзамон, соҳибкорон бояд аз амалҳои қаллобӣ ё беинсофона, ки истеъмолқунандагонро гумроҳ мекунанд ё таъсири манғӣ мерасонанд, худдорӣ намоянд. Истеъмолқунандагон дар навбати худ, бояд дар бораи ҳуқуқҳои худ огоҳ бошанд ва тавонанд онро фаъолона ҳимоя қунанд. Ҷамъиятҳои матлубот дар бобати баланд бардоштани шуурнокӣ ва дастраси умум гардондани истеъмолқунандагон нақши қалон мебозанд.

Проблемаи мубориза бар зидди поймолқунии ҳуқуқи истеъмолқунандагон, сарфи назар аз ислоҳоте, ки дар солҳои охир аз ҷониби

мақоми қонунгузор гузаронида шудааст, имрӯз ҳам яке аз мұхимтарин масъалаҳоро мемонад. Сатҳи пасти қонеъ гардонидани талаботи истеъмолкунандагон дар якчоягӣ бо қонуншиканиҳо сершумори ин соҳа, чустуҷӯи роҳҳои бештар конструктивии ҳалли мушкилоти мавҷударо тақозо мекунад, ки дар байни онҳо таҳияи механизми самараноки ба ҷавобгарӣ қашидани шахсони гунаҳкор, барои ҷинояти вобаста ба вайрон кардани ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон мавқеи хос дорад. Дар баробари ин, ҳеч гуна эътироze нест, ки дар байни ҳама намудҳои муқовимат ба вайронкуни онҳо маҳз ҳифзи қонуни ҷиноятӣ самараноктар аст. Бо дарназардошти гуфтаҳои боло, барои амиқ омӯҳтани ин масъала баррасии ҷанбаи таърихии ҳифзи ҳуқуқии ҷиноятии ҳуқуқи истеъмолкунандагон аҳаммияти калон дорад.

Механизми ҳифзи ҳуқуқӣ-ҷиноятии истеъмолкунандагон, аз ҷумла камтар чен кардан, кам баркашидан, кам додани бақияи пул, гумроҳ кардани истеъмолкунандагон дар мавриди хосияти истеъмолкунӣ ё сифати маҳсулот (хизматрасонӣ) ё дигар навъи фиреб додани истеъмолкунандагон бо дарназардошти рушди техникаву технологияи нав ва пайдо шудани навъҳои нави фиреби истеъмолкунандагон ба мукамалгардӣ ниёз дорад, ки бояд маҳсус ҳангоми таҳияи таҳрири нави КҶ ҔТ ва такмили қонунгузорӣ ба назар гирифта шаванд.

Дар баробари дастовардҳои зиёди назариявию амалий, дар баъзе аз қисматҳои қонунгузории амалкунандаи ҷиноятӣ оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон ҳанӯз нуқсанҳо мавҷуданд, ки таҳқиқоти алоҳидаро тақозо менамоянд. Ҳолати имрӯза ва дурнамои рушди минбаъдаи қонунгузории ҷиноятӣ оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон, аз мубрамияти бештари мавзуи таҳқиқшаванда дарак медиҳад.

Бояд гуфт, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то кунун таҳқиқотҳои бунёдӣ вобаста ба масъалаи ҷавобгарии ҷиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон, бандубости ҷинояти мазкур, фарқияти он аз дигар таркибҳои ҳамшабеҳ ва роҳҳои такмили қонунгузории ҷиноятии миллӣ роҷеъ ба масъалаи мазкур дастрас нест. Гуфтаҳои болозикр, ҳам аз ҷиҳати назариявӣ ва ҳам аз ҷиҳати амалий мубрамияти мавзӯи таҳқиқотро муайян намуда, талаб мекунанд, ки пешниҳодҳои самаранок баҳри такмили ҷавобгарии ҷиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон таҳия карда шавад ва имконияти дар амалия татбиқи онро боз ҳам зиёд гардонанд. Дар ин робита, муайян кардани роҳҳои боз ҳам дурусти ҳалли ин масъалаҳо дар шароити воқеяияти муосир басо мұхим арзёбӣ мегардад.

Ҳамчунин, аз таҳлил ва баррасии диссертатсияи Шарипов Самандар Самариддинович чунин хулоса намудан мумкин аст, ки он дар ҳамбастагӣ бо омӯзиши таҷрибаи судӣ оид ба татбиқи ҷавобгарии ҷиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон ба анҷом расида, диссертант мушкилиҳоеро, ки ба масъалаи мазкур дар марҳилаи мусири инкишофи ҷомеа монеа эҷод мекунанд, ошкор намуда, пешниҳодҳо ва тавсияҳои мушаххаси илман асоснокро ироа менамояд.

Гуфтаҳои болозикр бори дигар шаҳодат аз он медиҳанд, ки дар замони имрӯза омӯзиши паҳлуҳои назариявӣ, қонунгузорӣ ва амалии ҷавобгарии ҷиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон мубрам буда, саривактӣ будани таҳқиқоти диссертационии унвонҷӯро исбот менамоянд.

2. Диссертатсия таҳқиқоти илмии анҷомёфта буда, аз тарафи муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои ягонагии дохилӣ мебошад. Натиҷа, нуктаҳои навғонӣ ва илмии барои ҳимоя пешниҳодшуда, метавонанд дар назария, такмили қонунгузорӣ, бартараф намудани мушкилоти таҷрибаи судӣ дар ин самт ва раванди таълим ба таври фарроҳ истифода шаванд, ки онҳо саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳанд. Бинобар ин, қайд намудан имконпазир аст, ки диссертатсия ба талаботи банди 31 ва 33 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мутобиқат мекунад.

3. Мавзуъ ва мазмuni таҳқиқот бо шиносномаи ихтисоси 12.00.08 – Ҳукуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ мувофиқ буда, ба Шурои диссертационии 6D.KOA-019, ки мувофиқи фармоиши Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи қабули диссертацияҳоро барои ҳимоя дорад, пешниҳод шудааст.

4. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар 8 мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 4 мақола дар мачаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расонида шудаанд, ки онҳо фарогирандаи мазмун ва моҳияти диссертатсия мебошанд. Теъдоди маводи чопшуда ба банди 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, мувофиқ мебошад.

5. Дар таҳқиқоти диссертационии Шарипов Самандар Самариддинович истифодаи мавод бидуни иқтибос ба муаллиф ё маъҳаз мавҷуд набуда, ҳамаи сарчашмаҳои истифодашуда бо ишора ба муаллиф ё маъҳаз тавассути иқтибос ба расмият дароварда шудаанд, ки аз риоя шудани банди 37 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ гувоҳӣ медиҳад.

6. Дар рисолаи илмӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи Шарипов Самандар Самариддинович маълумоти ғайрисаҳех дида намешавад.

Банди 61-и Низомномаи Шурои диссертатсиониро, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, ба роҳбарӣ гирифта, комиссия пешниҳод менамояд:

1. Диссертатсияи Шарипов Самандар Самариддинович дар мавзуи «Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон» барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ ба Шурои диссертатсионии 6D.KOA-019 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон пешниҳод шудааст, барои ҳимоя қабул карда шавад.

2. Муқарризони расмӣ аз рӯйи диссертатсия шахсони зерин таъин карда шаванд:

Абдуҳамитов Валиҷон Абдуҳамитович – профессори кафедраи ҳуқуқи ҷиноятии Донишгоҳи славянини Россия-Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ;

Сафарзода Ҳаёт Сайдамир – профессори кафедраи пешгирии терроризм ва таъмини бехатарии ҷамъиятии факултети №6 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ.

3. Ба ҳайси муассисаи пешбари диссертатсия – Муассисаи давлатии таҳсилоти олии қасбии «Донишгоҳи байналмиллалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон» (ш. Душанбе), таъин карда шавад.

4. Барои нашри эълон оид ба ҳимояи минбаъда ва ҷойгир намудани автoreферат дар сомонаи Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.


5. Барои ҷоғи автoreферат бо ҳуқуқи дастнавис иҷозат дода шавад.

Раиси комиссия:

доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор,
аъзои Шурои диссертатсионӣ




Назаров А.Қ.



Аъзои комиссия:

доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор,
аъзои Шурои диссертатсионӣ

Диноршоҳ А.М.



Аъзои комиссия:

номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент,
дотсенти кафедраи ҳуқуқи судӣ ва назорати
прокурории факултети ҳуқуқшиносии ДМТ

Чалолов X.F.



17.10.2023